

Бо зарори Іукумати  
Їуміурии Тоїкистон  
аз 2 февраля соли 2007 № 41  
тасдис шудааст

## БАРНОМАИ КОМПЛЕКСИИ МАССАДНОКИ

истифодай васеи манбаъюи барсароршавандай энергия,  
амсоли энергияи дарёюи хурд, офтоб, шамол, биомасса,  
энергияи манбаъади зеризаминъ барои солюи 2007-2015

### ПЕШГУФТОР

Инсоният ба энергия эзтиёй дорад ва зимнан талабот нисбат ба он сол то сол зиёд гардида дар пешрафти сояюи асосии фаъолияти инсон чун истифодиёт, тандуруустъ, маориф ва ўайраю энергетика наши муим мебозад. Сатии хизматрасонъ дар ин сояю, аз юмла хизматрасонион коммуналъ, таъмини аюль бо оби гарму хунук ва монанди оню маъз ба энергетика вобастагъ дорад.

Имконияти ками истифодай энергия, кам дастрас будани неъматию ба он вобаста (рӯшноъ, гармъ, об ва ўайра) яке аз сабабиои камбизоатъ мебозад. Ба дастовардюи устувори рушди босуръати энергетика бештар мамлакатиои тараассикунанда манфиатдор یастанд, ки аюлии оню аз нустаи назари зуиури осибатию манфии экологъ бо сабаби дахолати инсон ба гурӯйиои оиз нисбат ба ин зуиурот мансуб мебозанд. Йайримарказонидани энергетика ба андозаи зиёд бояд ба баланд шудани сатии зиндагонии аюлии сишлисиюю, хусусан ноияюи дурдаст мусоидат намояд, ки пайвасти зуди ин ноияю ба іомилони асосии энергия (газ, нефть, барс) кори беманфиат, бисёр мураккаб ва дар бъзве мавриди имконнапазир аст.

Дар баробари ин, зажираюи анъанавии энергия (нефт, газ, ангил ва ўайра) беохир нестанд. Зажираюи сўзишвории ядроъ-урен ва торий, ки аз оню дар реакториои фузунсоз плутоний юсил мешавад, низ тамомшавандаанд. Амалан таню зажираюи сўзишвории термоядроъ-идроген тамомнашаванда мебозад, бо вуиди ин идоракуни реакцияюи термоядроъ то юл омӯхта нашудааст ва маълум нест, ки оню кай дар тавлиди саноатии энергия ба намуди тоза, яъне бе иштироки реакториои тассимкунанда дар ин раванд истифода мешаванд.

Вобаста ба масъалаюи зикршуда, іамчунин бо дарназардошти афзоиши бемайлони нархю ба зажираюи энергия ва ташвиши осибатию гармшавии глобалии излим истифода кардани зажираюи ўайрианъанавии энергия: энергияи офтоб, шамол, биомасса, дарёюи хурд ва энергияюи геотермаль дар баробари татбизи технологияюи зажираи энергия зарурияти бештаре пайдо карда истодааст.

Аз іама манбаъи тавону, дастрас, аз нигоюи экологъ тоза ва густаришёфтни манбаъюи ўайрианъанавии энергия ин манбаъи Офтоб ба іисоб меравад. Энергияи офтоб іамеша барсароршаванда буда, эзтиёйи тезафзояндаро ба энергияюи гармъ ва электрикъ дар муддати садсолаю таъмин карда метавонад.

Тоёкистон дар байни 36 ш 40 ва 41 ш 05 '-и арзи шимолъ юйгир шудааст. Ислими хушк бо таъйиротиои шабонарӯзъ ва мавсимию іаво, миздори ками боришот, хушкии іаво, абронокии кам ва давомнокии табиии офтоб 2160-3166 соат дар як сол тавсиф мешавад, миздори рӯзюи офтобъ дар давоми як сол аз 260 то 300 рӯзро ташкил медиаид. Интенсивнокии тобиши офтоб дар аксарияти ноияюи юміуръ 1000 Вт/м 2-ро ташкил дода, миздори солонаи тобиш аз 2000 Вт/м 2- бештар аст. Ин ду маротиба нисбат ба арзи миёнаи Аврупо, ки Вт/м 2- истифодай энергияи офтоби дар

он ю хусусияти бисёр васеъ пайдо намудааст, зиёд аст.

Вобаста ба ин, истифодай васеъ манбаъиои барзароршавандай энергия дар Тоикистон дар навбати аввал офтоб (хусусан барои аюлии деют ва манотизи кўй) на танио ба бетаршавии таъминоти аюль бо энергия, баланд бардоштани сатии зиндагии мардум, нигои доштани муити атроф, инчунин дар як васт ба рушди технологияиои мусир, истеисолоти илмъуніо дар мамлакат низ мусоидат мекунад.

Дар юли юзир як сатор давлатиои мутарассии саноатъ (ИМА, Йопон, Олмон, Дания, Ироил, Хитой, Юнон, Швейцария, Туркия, Англия, Италия, Австрия, Франсия, Канада, Испания, Голландия ва ўайра) таърибай кофъ дар соҳтани конструксияио гуногун барои истифодай манбаъиои барзароршавандай энергия доранд, ки оніо барои истифодай іам фардиву муштаракъ ва іам саноатъ таъйин гардидаанд. Як сатор давлатиои мутарасси озмиши чунин дастгоиоро ба массади такмил додани оніо ва истифодай васеъ дар истисодиёти миллии кишвари худ аніом медиананд.

Барномаи мазкур муйтамаъи массаднок аст, зеро ба іалли маимӯни вазифаиои асосии имъи ва техникиъ дар ин соиа, ташкили заминаи истеисолотъ ва инфрасоҳтор барои истифодай васеъ манбаъиои барзароршавандай энергия (нури офтоб, энергияи бодъ, биомасса, энергияи дарёиои хурд, манбаъиои геотермалъ) ва іалби оніо ба энергобаланс (тавозуни энергия)-и мамлакат равона гардидааст.

#### I. Mascad ва вазифаиои Барнома

Mascadi Барнома ба вуїд овардан, аз худ кардан ва истифодай васеи технологияио истеисоли энергияио электрикъ ва гармъ дар асоси зажираиои барзароршавандай энергия, гузоштани саим дар тавозуни сўзишвориву энергетикии мамлакат, мусоидат ба баланд шудани сатии зиндагонии аюль бо рои татбизи технологияио мусири истифодай манбаъиои барзароршавандай энергия, паст кардани истеъмоли зажираиои барзароршавандай энергияи табиии органикъ, тайёр намудани кадрой тахассусъ дар соиаи энергетикаи барзароршаванда, таъмини некӯаиволии ийтимоъ ва пешрафти истисоди иоияио дурдаст, мусоидат ба іалли масъалаиои бекоръ, маориф ва іифзи муити зист мебошад.

Барнома иёрои кориоро дар чунин самтио дар назар дорад:

1.1. Коркард, таъсис, taisus ва татбизи системаио ояндадори энергетикаи барзароршаванда.

1.2. Соҳтани намунаиои дастгоиои намоишъ ва таърибавъ ёниати истифодай манбаъиои барзароршавандай энергия.

1.3. Ба вуїд овардани заманаи истеисолъ барои соҳтани сисм ва олотиои асосъ, дастгои ва системаио энергетикаи барзароршаванда ёнхати истифодай васеъ дар истисодиёти миллии Тоикистон.

1.4. Тайёр кардани мутахассисони тахассусъ дар соиаи энергетикаи барзароршаванда.

1.5. Гузаронидани тренингю ва омӯзонидани аюлии мамлакат доир ба истифодай васеъ ва осилонаи дастгоиои энергетикаи барзароршаванда.

1.6. Нашри китобу брошураио, варасаиои таблиъотиву иттилоотъ ва дастуруламалю дар бораи манбаъиои барзароршавандай энергия, дастгоиои энергетикаи барзароршаванда ва имкониятио висеъи истифодай оніо дар соиаио гуногуни истисодиёти миллии кишвар.

Барои амалъ кардани массади гузошташуда иёрои вазифаиои зерин зарур аст:

1.7. Омӯктани усул ва тарзиои пурсамири табдили энергия аз як навъ ба навъи дигар:

- энергияи офтоб ба энергияио гармъ ва электрикъ;
- энергияи шамол ба энергияи электрикъ ва кори механикъ;
- юсил кардани биогаз аз массаи биологъ ва партовиои кишоварзъ;
- такмили усулю ва дастгоио барои зажира кардани энергия.

1.8. Арзёбии самаранокии табдили манбаъиои гуногуни

барзаршавандай энергия ва имкониятюи истифодаи оню дар шароити Тоёикистон.

1.9. Коркард, сохтан ва таисизи дастгоіу мавод, сисм ва олотіо барои табдили манбаъюи барзаршавандай энергия ба гармъ ва электрикъ.

1.10. Пешниёди тавсияю доир ба сохтани дастгоиои табдилдиандаи манбаъюи барзаршавандай энергия ба гармъ ва электирикъ.

1.11. Ба вуїуд овардани намунаюи дастгоиои нави намоиши манбаъюи барзаршавандай энергия.

1.12. Интихоби беитарин дастгоіу мавод барои кори босамар дар шароити Тоёикистон.

1.13. Коркард, сохтмон ва озмоиши хонаюо ва гармжонаюи таїрибавии офтобъ.

1.14. Гузаронидани мониторинги хамаи навъюи манбаъюи барзаршавандай энергия барои минтасаюи алоида ва тартиб додани кадастр.

1.15. Дар назди Академияи илмюи йумиурини Тоёикистон ташкил кардани Марказ ва Бюрои маҳсуси конструкториву техникъ доир ба коркард, сохтан ва таисизи дастгоиои энергетикаи барзаршаванда. Таъсиси бонки иттилоотъ барои манбаъюи барзаршавандай энергия.

1.16. Таъсиси иттиюдияи илмию истеисолъ доир ба коркарду истеисоли дастгоио барои истифодаи манбаъюи барзаршавандай энергия.

1.17. Ба рои мондани истеисоли дастгоиои зерини энергетикаи барзаршаванда:

- табдилдиандаиои энергияи офтоб ба гармъ (обгармкунакиои офтобъ, матбаи (ошхона) ва хушкунакио);
- табдилдиандаиои энергияи офтоб ба энергияи электирикъ дар асоси маводи нимносилъ; (табдилдиандаиои фотоэлектрикъ, элементиои офтобъ)
- дастгоиои биогазъ;
- нерӯгоиои хурди барсъ.

## II. Самтиюи асосии амали кардани Барнома.

### Їузъ ва маріилаюи асосии амалъ кардани Барнома.

Барнома аз 7 Їузъи мустасил (аз рӯи зажира ва навъюи энергияи муфид) иборат аст.

2.1. Энергияи нури офтоб - таъмини энергияи электирикъ.

2.2. Энергияи нури офтоб - таъмини гармъ ва хунуккунъ.

2.3. Энергияи дарёюи хурд - нерӯгоиои хурди барсъ.

2.4. Энергияи шамол - энергияи механикъ ва электирикъ.

2.5. Манбаъюи геотермаль - таъмини гармъ.

2.6. Биомасса - биогазъ.

2.7. Зажираи энергия.

Барнома З маріилаи амалисозиро пешбинъ мекунад:

Маріилаи 1- солҳои 2007-2009 (арзиш - 300 000 сомонъ).

Кориюи илмъ-таисисотъ дар соиаи тартиб додани кадастриои зажираюи барзаршавандай энергия ва арзёбии самаранокии оню бо назардошли шароити геоизлимии мајал, ба вуїуд овардани дастгои, мавод, технология ва асбобиои нав барои табдили манбаъюи барзаршавандай энергия ба навъи муфиди энергия.

Таъсис додани заминаи иттилоотъ доир ба манбаъюи барзаршавандай энергия.

Іамкориои байналхалъ дар соиаи технологияи энергетикаи барзаршаванда. Маріилаи 2 - солюи 2010-2012 (арзиш - 1 миллион

сомонъ).

Корюи илмъ-тажкисотъ, корюи таїрибавъ конструкторъ ва корюи таїрибавъ технологъ дар соиа ба вуїуд овардани дастгои ва системаиои пурсамири энергетикаи барзароршаванда, тайёр кардани намунаи таїрибавъ, таъсиси пойгои барои истеисоли таїрибавию саноатии сисм ва олатиои дастгоиои энергетикии барзароршаванда: фотоолотиои офтобъ ва нерӯгоиои барзъ, обгармкунакиои офтобъ (коллекторио), хушккунакио, матбай ва рефрижераторио, хонаиои офтобъ, нерӯгоиои хурди барзъ (1-100 кВт), дастгои бодии энергетикъ, системаиои таъминоти геотермалии гармъ, дастгоиои биогаз.

Мутамарказ гардонидани нерӯиои илмиву техники ва истеисолъ ба самтиои афзалиятдоштаи истифодаи босамари манбаъиои барзароршавандай энергия.

Мустаікам кардани заминай моддъ-техникъ ва ташкили инфрасохтор барои коркард ва пайн намудани дастгоиои энергетикаи барзароршаванда.

Маргилаи 3 - солио 2013-2015 (арзиш - 5 миллион сомонъ).

Идома додани корюи илмъ-таисисотъ ва коркардиои таїрибавию конструкторъ дар соиаи энергетикаи барзароршаванда, таъсияти корюи таїрибавию саноатъ дар соиаи таъсиси системаиои пурсамар барои истифодаи васеъи манбаъиои барзароршавандай энергия дар истисодиёт, афзун гардонидани истеисолоти силсилавии іамаи навъиои дастгоиои энергетикаи барзароршаванда.

### III. Іавасмандгардонии ёараённ амалисозии Барнома

#### 3.1. Ташаббуси давлатъ

Дар іамаи давлатои энергетикаи барзароршаванда рушди худро аз іисоби кўмаки моддъ (субсидия) оълов кардааст. Вале давлат метавонад аз фишангіои дигар, чунончи зонунгузоръ истифода кунад. Пешбинъ кардани имтиёзіо ба истеисолкунандагон, пайнкунандагон ва истифодабарандагони энергетикаи барзароршаванда зарур аст (мисли дигар давлато).

Интихоби дуруст ва илман асоснокшудаи навъи дастгоио бо назардошли шароити маіал ва маҳсусиятиои истеъмоли энергия имкон медиҳад, ки маблаъ ва мавод сарфа гардида, дастгоиои гелиотехникии нисбатан арzon истеисол карда шавад. Іавасмандгардонии іамешагии корю доир ба коркард, соҳтан ва пайн намудани дастгоиои энергетикаи барзароршаванда ва таисису такмили оніо зарур аст.

Дастгоиои коркардшуда ва тавсияио ба оніро ба корхонаиои давлатъ ё хусусъ ўижати афзунгардонъ ва пайн намудани минбаъдаи оніо додан мебояд.

Такмили минбаъда ва соҳтани дастгоиои навро іам аз іисоби маблаъиои буётъ инчунин, аз іисоби маблаъиои корхонаву муассисаио, ширкато ва шахсони алоида амалъ кардан зарур аст.

#### 3.2. Іамкориои илмъ-техникии байналхалъ

Іамгироъ дар фазои ѹаинии илмъ-техникъ имконият медиаид, ки босифат аніом дода шаванд ва дастовардии хусусъ ва ѹаинъ дар соиаи энергетикаи барзароршаванда ва амалисозии таїрибай мавіудаи технологъ доир ба истифодаи манбаъиои барзароршавандай энергия ба таври самаранок истифода шавад.

Яке аз роиои іамкориои байналхалъ механизми рушди соф (дар асоси Протоколи Киот) мебошад, ки иифзи муіити зистро имконпазир мегардонад. Дар он интизоли навтарин технологияио ба давлатиои тарапсикунанда аз давлатиои истисодии пешрафта, іамчунин дастгирии молиявии амалисозии лоидаиои мушаххас доир ба манбаъиои барзароршавандай энергия пешбинъ гардидааст.

Іамкориои техникиро бо шарикони хориёй ба рои монда, аз оніо

гирифтани дастгоі, сисму олатіои алоїда зарур аст. Минбаъд, технологияи мусири истеісолотро аз худ карда, истеісоли сисміои асосъ ва дастгоиор дар Тоїкистон ба роі мондан зарур аст.

### 3.3. Ташаккули заманаи иттилоотъ ва таъсиси Маркази *taisus* ва татбизи манбаъюи барзароршавандай энергия

Дар юмиуръ таїрибаву анъанаиои истифодай манбаъюи барзароршавандай энергия юло хеле кам аст. Бинобар ин таъсиси Марказ доир ба омӯзишу густариши таїрибай истифодай дастгоиои энергетикии барзароршаванда мувофизи массад аст. Дар назар аст, ки Марказ на таніо *taisusotъ* ва татбизъ, балки юйи тайёр кардани кадройи баландижтисос, омӯзонидани айолъ, мубодилаи таїриба ва таръиботи энергетикъ аз юиати экологъ тоза бошад.

Унсури муйими бомуваффазият амалъ кардани Барнома ташаккули сохтори иттилоотъ аст, ки бояд ба истифодай технологияиои навтарини иттилоотиву-коммуникатсионъ, таъсиси бонки иттилоотъ доир ба манбаъюи барзароршавандай энергия асос ёфта бошад.

### 3.4. Ба вуїуд овардани инфрасохтор

Амалисозии Барнома бидуни ба вуїуд овардани инфрасохтори мувофиз юайриимкон аст. Барои ин зарур аст, ки:

- бюрои конструкторъ доир ба коркард, сохтан ва пайн намудани сисму олот ва дастгоиои энергетикии барзароршаванда ташкил карда шавад;

- таъсиси ташкилоти сохтмониву васль;

- таъсиси иттиюдияи илмиву истеісолъ (шӯъбаюи илмиву *taisusotъ*, бюрои конструкторъ, истеісолоти таїрибавъ) ва корхонаи сохтмонъ (сех) доир ба истеісоли сисму олот ва дастгоиои энергетикии барзароршаванда.

### 3.5. Заманаи зонунгувзоръ

Таїрибай юаёнъ нишон медиаад, ки истеъмолкунандай асосии коллекториои офтобъ дар бозор айолъ мебошад. Агар дар давлатиои гуногун истеісолкунандагони коллекториои офтобъ аз іама зиёд 10-15 ширкат бошанд, пас ба фурӯш, васл, хизматрасонии профилактикаи коллекториои офтобъ садіо ширкатиои хурду миёна машъул мебошанд. Іамин тавр, юмеъа, аз як юниб аз іисоби истифодай энергияи офтоб оби гарм ва барро ба таври ройгон гирифта, бо іамин буёти оиласвии худро сарфа мекунад, аз юниби дигар, юйион нави коръ ба вуїуд меоянд. Аз іама муйим он аст, ки вобастагии энергетикъ ба давлатиои таивилкунандай зажираиои электрикъ суст мегардад, зоро воридоти энергия, ки он пардоҳти арзи хориёро талаб дорад, кам мешавад.

Вобаста ба ин дар юмиурим Тоїкистон забул кардани Сонун, Дар бораи манбаъюи алтернативии энергия, зарур аст, ки дар маимӯъ асоси зарурии меъёрии *iysusъ*, истисадъ ва танзимии манбаъюи гайрианъанавии энергияро дар Тоїкистон ташкил медиаад.

## IV. Йаим ва манбаъюи маблаъгузории Барнома

Манбаи нахустини таъминоти зажиравии Барнома маблаъгузории буётиъ - 25,4 фоиз аз хайми умумии маблаъгузории Лоиа мебошад.

Манбаъюи иловагии маблаъгузории Барнома маблаъюи ташкилотиои байналмилалъ (52,4 фоиз аз юаёнъ умумии маблаъгузории Лоиа), корхонаю, ширкатю ва шахсони алоїда (22,2 фоиз аз юаёнъ умумии маблаъгузории Лоиа) буда метавонанд.

Маблаъгузории Барнома маршила ба маршила амалъ мегардад. Йар як

марілаи минбаъда баъди бо тартиби музарраршуда баррасъ ва тасдиз кардани іисобот дар бораи иёрои марілаи гузаштаи кор маблалгузорӣ мешавад.

Барои амалъ кардани Барнома іамагъ 6,3 млн. сомонъ пешбинъ шудааст, аз ўумла:

Марілаи 1 - 300 іазор сомонъ (солюи 2007-2009).

Марілаи 2 - 1 млн. сомонъ (солюи 2010-2012).

Марілаи 3 - 5 млн. сомонъ (солюи 2013-2015).

V. Идоракунни амалисозии Барнома  
ва назорат ёниати рафти иёрои он

Фармоишгари давлатии Барнома Академияи илміои Їуміурии Тоёикистон мебошад.

Иёрокунандагони асосъ - институтіои илмию *taisizotъ*, мактабіои олъ, Вазорати саноати Їуміурии Тоёикистон, Вазорати маорифи Їуміурии Тоёикистон, Вазорати энергетикии Їуміурии Тоёикистон, Вазорати кишоварзии Їуміурии Тоёикистон, Кумитаи давлатии іифзи муити зист ва хоїгии ёангали Їуміурии Тоёикистон.

Назорати иёрои Барномаро Раёсати Академияи илміои Їуміурии Тоёикистон амалъ меқунад.

Рафти амалишавии чорабиниои Барнома, арзёбии аіамияти натијаиои бадастомадаро Шўрои илмию техникии Барнома баррасъ менамояд, ки іайати он аз іисоби олимон ва мутахассисони намоён ташкил ёфта, аз тарафи Раёсати Академияи илміои Їуміурии Тоёикистон тасдиз карда мешавад.

Дар ёараёни амалисозии Барнома ислоюти заруръ ба нишондиандои массаднок ва чорабиниои мушажхас, харојот ба онio ва іайати иёрокунандагон мумкин аст бо пешниоди Шўрои илмъ-техникъ ворид шавад ва барои маъзулдонъ ба Раёсати Академияи илміои Їуміурии Тоёикистон манзур гардад.

Іамаи сарор ва пешниодіо доир ба Барнома, ки оніоро Шўрои илмъ-техникъ забул кардаанд, ба фармоишгар, яъне Академияи илміои Їуміурии Тоёикистон барои баррасии минбаъда ва забули сарор хабар дода мешавад.

Іар сол, то 15 декабр Академияи илміои Їуміурии Тоёикистон ба Ікумати Їуміурии Тоёикистон дар бораи рафти иёроиши коріои Барнома, дар бораи іаим ва самаранокии истифодай маблалъиои молиявъ іисобот ирсол меқунад.

ШИНОСНОМАИ

Барномаи комплексии массадноки истифодай васеи минбаъдиои барсароршавандай энергия, амсоли энергияи дарёиои хурд, офтоб, шамол, биомасса, энергияи минбаъдиои зеризамињъ барои солюи 2007-2015

Унвони Барнома	Барномаи комплексии массадноки истифодай васеи минбаъдиои барсароршавандай энергия, амсоли энергияи дарёиои хурд, офтоб, шамол, биомасса, энергияи минбаъдиои зеризамињъ барои солюи 2007-2015
Асос барои коркарди Барнома	Сарори Ікумати Їуміурии Тоёикистон №385 аз 1 октябри соли 2004 "Дар бораи фаъолияти Академияи илміои Їуміурии Тоёикистон", б.2
Фармоишгари	Академияи илміои Їуміурии Тоёикистон

давлатии Барнома	
Іамоіангсози	Институти физикаву техникаи ба номи С.У. Умарови
Барнома	Академияи илміои Їуміурии Тоїкистон
Іірокунандагони	Академияи илміои Їуміурии Тоїкистон, институтіои
Барнома	илмъ-таисисотъ, муассисаю таисилоти олии касбъ,
	Вазорати энергетика ва саноати Їуміурии Тоїкистон,
	Вазорати маорифи Їуміурии Тоїкистон, Вазорати
	кишоварзъ ва іифзи табиати Їуміурии Тоїкистон
Тайягарони	Гурӯи кории байниидоравъ, ки бо зарори Раёсати
Барнома	Академияи илміои Їуміурии Тоїкистон
	№ 6, аз 17 январи соли 2005 ташкил шудааст
Мўйлат ва	
маріилаион	Солюи 2007-2015: маріилаи 1- солюи 2007-2009,
амалисозии	
Барнома	маріилаи 2 - солюи 2010-2012, маріилаи 3 - солюи
	2013-1015
Масад вазифаиони	Ба вуїуд овардан, азхуд кардан ва истифодаи васеи
Барнома	технологияиои афзалиятдоштai истеісоли энергияиои
	электрикъ ва іароратъ дар асоси захираион
	барзароршавандай энергия саимгузоръ дар баланси
	сўзишворию энергетикии мамлакат, мусоидат ба
	баланд шудани сатии зиндагонии айолъ бо рои
	татбизи технологияиои мусири истифодаи манбаъиони
	барзароршавандай энергия, паст кардани истеъмоли
	захираиони барзарорнашавандай энергияи табиъ
	органикъ, тайёр намудани кадрояи тахассусъ дар
	соіаи энергетикаи барзароршаванда, таъмини
	некўаіволии ийтимоъ ва пешрафти истисодии
	ноияиони дурдаст, мусоидат ба іалли масъалаиони
	бекоръ, маориф ва іифзи муіити зист мебошад.
	Барномаи мазкур муімӯъ ва массаднок аст, ҳоро
	ба іалли маімӯи вазифаиони асосии илмъ ва техникъ
	дар ин соіа, ташкили заминаи истеісолотъ ва
	инфрасохтор барои истифодаи васеъи манбаъиони
	барзароршавандай энергия (нури офтоб, энергияи
	бод, биомасса, энергияи дарёион хурд, манбаъиони
	геотермаль) ва ѹалби оніо ба баланси энергетикии
	мамлакат равона гардидааст.
Самтиои асосии	Барнома аз 7 юзъи мустасил иборат аст (аз рӯи
амалисозии	захира ва навъиони энергияи муфид):
Барнома	1. Энергияи нури офтоб- таъмини энергияи электрикъ.
	2. Энергияи нури офтоб- таъмини гармъ ва хунуккунъ.
	3. Энергияи дарёион хурд- нерӯгоион хурди барзъ.
	4. Энергияи шамол- энергияи механикъ ва электрикъ.
	5. Манбаъион геотермаль- таъмини гармъ.
	6. Биомасса- биогаз.
	7. Захира кардани энергия.
Натијаион	Дар самти технологъ:
амалисозии	Соҳтани намунаион намоишъ ва таїрибавии дастгоиio
Барнома	їиати истифодаи манбаъиони барзароршавандай

	энергия, пешниходи технологияюи нави мубаддалкунни   энергия.   Ба вуіуд овардани заминай истеісоль барои соҳтани   сисм ва олатиои асосъ, дастгои ва системаюи   энергетикии барзароршавандай иниати истифодаи васеъ   дар истисодиёти Тоҷикистон.   Гузаронидани мониторинги юамаи навъюи манбаъюи   барзароршавандай энергия барои минтасаюи алоида   ва тартиб додани кадастр.   Дар самти ийтимоъ-истисодъ:   Ба вуіуд овардани юйюи коръ.   Кам кардани муюйироти аюлъ аз сишлосиёйи бо   сабаби норасоии захираюи энергетикъ.   Суръат баҳидани рушди сишлосиёйи.   Тарассъ додани саноати маҳаллъ ва ташаккули бозори   системаюи энергетикии барзароршавандай.   Ифзи муилии зист.   Дар самти энергетика:   Системаюи нави энергетикии барзароршавандай, чун   манбаъюи алтернативии устувори энергия барои   таъминоти лайримарказонидашудаи энергия. 
Йаим ва   манбаъюи   маблаъгузории   Барнома	Барои амали кардани Барнома юамагъ 6,3 млн. сомонъ   пешбинъ шудааст, аз юумла:   Мариилаи 1 - 300 язор сомонъ (солюи 2007-2009).   Мариилаи 2 - 1 млн. сомонъ (солюи 2010-2012).   Мариилаи 3 - 5 млн. сомонъ (солюи 2013-2015).   Манбаъю: маблаъгузории бӯjetии давлатъ - 25,4   фоиз, маблаъюи ташкилотиои байналхалъ - 52,4   фоиз, корхонаю, ширкатю ва шахсони алоида -   22,2 фоиз аз юамии маблаъгузории Лоиа.
Тартиби назорат   иниати иёрои   Барнома	Фармоишгари давлатии Барнома Академияи илмиюи   юумиурии Тоҷикистон мебошад.   Назорати иёрои Барномаро Раёсати Академияи илмиюи   юумиурии Тоҷикистон амалъ мекунад.   Рафти амалишавии чорабиниои Барнома, арзёбии   аиамияти натияюи бадастомадаро Шурои илмъ-   техникии Барнома баррасъ менамояд.   Дар юараёни амалисозии Барнома ислоюти заруръ ба   нишондиандои массаднок ва чорабиниои мушакхас,   ҳароёти оню ва юайати иёрокунандагон мумкин аст   бо пешниоди Шурои илмъ-техникъ ворид карда шавад   ва барои маъсулдонъ ба Раёсати Академияи илмиюи   юумиурии Тоҷикистон манзур гардад.   Йар сол то 15 декабр Академияи илмиюи юумиурии   Тоҷикистон ба Іукумати юумиурии Тоҷикистон дар   бораи рафти иёроиши корюи Барнома, дар бораи юам   ва самаранокии истифодаи маблаъюи молиявъ юисбот   ирсол мекунад.

#### МАЙМИ ЧОРАБИНИОИ БАРНОМАВИИ

Барномаи комплексии массадноки истифодаи васеъ манбаъюи барзароршавандай энергия, амсоли энергияи дарёюи хурд, офтоб, шамол, биомасса, энергияи манбаъюи зеризамињ

бараи солюи 2007-2015

№   Номгүй самтюо   Иіреку-   Мүй-   Таїми маблаъгузоръ   Ман-   Натиїа-
/P/   кор, лоидаю   наңда-   лати+-----+-----+баъ-   иои
т   (марилаю,   гони   ийро   Іама-   Коркард-   Маб-   иои   ниюои
вазифаю)   асосъ ва   гъ   юи   илмиву   лаъ-   маб-   чашмдошт
іамкорю         юи   лаъ-
таисио-   асосъ   гузоръ
ти ва
таїриба-
виву
конст-
рукторъ
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
МАРИИЛАI 1     2007   300   30000   -
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1   Тартиб додани   Акаде-         Буёти   1.
кадастрию   мияи         давла-   Кадастр
захирави   илмюи         тъ   доир ба
манбаъю   ЙТ,         300   манбаъ-
барзароршаван-   Вазорати         000   иои
дай энергия.   кишовар-           барса-
роршаван
1.1. Энергияи   зъява           даи
нури офтоб.   иифзи
1.2. Энергияи   табиати
дарёюи хурд.   ЙТ
1.3. Энергияи
шамол.
1.4. Манбаъю
геотермаль.
1.5. Биомасса
1.6. Таъсиси
Маркази омӯзиш
ва татбизи
манбаъю
барзарорша-
вандай энергия
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2   Арзёбии   Акаде-         1. Исо-
самаранокии   мияи           бот дар
истифодаи   илмюи           бораи
манбаъю   ЙТ,           самара-
барзароршаван-   Вазорати           нокии
дай энергия   энерге-           истифо-
бо назардошти   тика ва           даи
шароити   саноати           навъюи
геоизлими   ЙТ           гуногу-
маиал.
2.1. Энергияи
нури офтоб.
2.2. Энергияи
дарёюи хурд.
2.3. Энергияи
шамол.
2.4. Манбаъю

	1   геотермаль.					
	2.5. Биомасса.					
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
3   Коріои илмъ-	Акаде-					Таіияи
тaisisotъ доир  мияи						тавсияю
ба вуїуд	илміои					барои
овардани	їТ,					сохтанъ:
дастгоi,	входид-					1.Кисміо
мавод,	ioи					ва
технология ва	илмъ-					іузъиёт
асбобіои нав	taisi-					барои
барои табдил	sotии					дастгоi-
додани	Вазорати					io.
манбаъион	энерге-					2.
барсаорша-	тика ва					Дастгоi
вандаи энергия	саноати					ва сис-
ба навъи	їT,					темаio
муфиди	Вазорати					барои
энергия.	кишовар-					истифо-
3.1. Фото-	зъ ва					даи
олотіои офтобъ	iифзи					манбаъ-
-нерўгоiои	табиати					ioи
барсии офтобъ	їT,					барса-
3.2. Колек-	Вазорати					рорша-
торіои офтобъ	маорифи					вандаи
-обгармкунак-	їT					энергия
иои офтобъ;						3.Сох-
-хушккунакиои						тани
офтобъ;						даст-
-матбахи						гоiои
офтобъ;						тайри-
-рефрижератор-						бавъ
иои офтобъ;						
-хонаи офтобъ;						
-гармхонаиои						
офтобъ;						
3.3. Нерўгоiои						
хурд.						
3.4. Дастгоiои						
энергетикии						
шамолъ.						
3.5. Тарьминоти						
геотермалии						
гармъ.						
3.6. Дастгоiои						
биогазъ.						
3.7. Захираку-						
нии энергия;						
-энергияи						
электрикъ;						
-энергияи						
іароратъ;						
-энергияи						
іидрогенъ.						
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
МАРИИЛАИ 2		2010	1000	4000000	600	
		2012	000		000	
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
4   Коріои илмъ-	Акаде-					Бүёти 1.

	техникъ ва  мияи	давла-  Коркард			
	коркарди  илміои	ти  ва ба			
	таїрибавъ-  їТ	300000  вүїуд			
	конструкторъ  Вазорати	Вазо-  овардани			
	дар соіаи ба  энерге-	ratio  даст-			
	вүїуд овардани  тика ва	400000  гоіои			
	дастгоі ва  саноати	Ташки-  самара-			
	системаиои  їТ,	лотіои  ноки			
	пурсамари  Вазорати	хориіш  таїри-			
	энергетикаи  маорифи	300000  баву			
	барсарорша-  їТ	конст-			
	ванда.	рукторъ			
	4.1.Фотоолот-	доир ба			
	иои офтобъ	энерге-			
	—нерўгоіои	тикаи			
	барсии офтобъ.	барса-			
	4.2. Колектор-	порша-			
	иои офтобъ	ванда.			
	—обгармкунак-				
	иои офтобъ;	2. Ташкил			
	—хушккунакиои	додани			
	офтобъ;	Бюрои			
	—матбаи	таїри-			
	офтобъ;	бавъ			
	—рефрижератор-	конст-			
	иои офтобъ;	руктори			
	—хонаи офтобъ.	доир ба			
	4.3.Нерўгоіои	коркард			
	хурди барсъ.	ва			
	4.4.Дастгоіои	лоііа-			
	энергетикии	кашии			
	шамолъ.	даст-			
	4.5.Системаиои	гоіои			
	таъминоти	энер-			
	геотермалии	гетикаи			
	гармъ.	барса-			
	4.6.Дастгоіои	порша-			
	расонандай	ванда			
	биогазъ.				
	4.7.Таъсиси				
	Бюрои				
	таїрибавиу				
	конструкторъ				
	доир ба коркар				
	ва лоііагирии				
	дастгоіои				
	манбаъиои				
	барсароршаван-				
	даи энергия.				
+	-----+-----+-----+-----+-----+				
5	Таъсиси пойгоірАкаде-	1.Истеi-			
	барои истеi-  мияи	соли			
	соли таїриба-  илміои	таїриба-			
	вию саноатии  їТ,	вию			
	сисміо ва  Вазорати	саноатии			
	їузъиёти даст-  энерге-	сисміо			
	гоіои энерге-  тика ва	ва ўз-			
	тикаи барса-  саноати	ёти			
	поршаванда.  їТ	дастгоi-			

	5.1. Ташкили истеісоли фотоолотіо дар асоси кремний.				иои энерге- тикаи барса- рорша- ванда	
	5.2. Таъсиси сех доир ба сохтани мубаддалку- накиои фотоэлектрикъ.				2. Таъси- си пой- гои борои истеі- солот	
	5.3 Истеісоли коллекторіои офтобъ					
	5.4. Таъсиси сех доир ба сохтани обгармкунак, хушкунак ва дастгоиои рефрижатории офтобъ ва хадамот доир ба хизматра- сонии оніо.					
	5.5. Таъсиси хадамот доир ба лоиіакашъ ва сохтмони хонаиои офтобъ ва гармхонаиои офтобъ.					
6	Тайёр кардани намунаиои таїрибавию саноатъ. 6.1. Фотоолот- иои офтобъ -нерўгоиои барзии офтобъ.	Акаде- мияи илміои їТ, Вазорати энерге- тика ва саноати їТ, Базорати маорифи їТ			Намуна- иои таїриба- вико саноатии дастгоі- иои энерге- тикаи барса- рошаван- да	
	6.2. Коллек- теріои офтобъ -обгармкунак- иои офтобъ; -хушккунакиои офтобъ; -матбайи офтобъ; -рефрижератор- иои офтобъ; -хонаи офтобъ; -гармхонаиои офтобъ.					
	6.3. Нерўгоиои хурди баръ. 6.4. Дастгоиои энергетикии шамолъ.					

	6.5. Системаион таъминоти геотермалии гармъ.						
	6.6. Дастгоиои биогазъ						
	МАРИИЛАИ 3		2013   5000	1000000   4000			
			2015   000	000   000			
7	Ва вуїуд овардани системаион пурсамар барои истифодай васеъни манбаъион барсароршаван- даи истеисоли силсилавии іамай навъион дастгоиои энергетики барсарорша- вандা.	Акаде- мияи иимхой ЧТ, Вазорати энерге- тика ва саноати ЧТ ва муасси- саҳои дигар бай-			Бучети дав- лати -1000 000 Вазо- ратхо -1000 000 ташки- лотхой нал- халки	Истех- соли саноати ва сил- кисмхой олот ва дастгох- хояи энерге- тикан барка- рорша- ванда	
					-3000   000		